

**INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT**

**7, 8 OCTOBER 2009**

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

**World financial crisis: reasons and possible IC solutions in the case of  
Tajikistan**

Abdurahim Ismoilov, Lutfullo Saidmurodov

Institute of Entrepreneurship and Service, Dushanbe, Tajikistan

**Abstract:** Present article discusses reasons of the world financial crisis, its outcomes, analysis of the economists' about this issue and IC based approach to overcome to it.

Effects of the financial crisis to small open economy of Tajikistan are discussed, and the lessons of the crisis for national economy are presented. Authors believe that the diversification of the structure of the national economy and foreign economic relations is essential to reduce negative external shocks, second, ensure extensive development of the real sector of economy to alleviate dependence from "financial bubble".

**Keywords:** World financial crisis, IC approach, Tajikistan, Economy

INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
**INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT**  
ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКТОБЕР 2009

БЎЊРОНИ МОЛИЯВИИ ЁАЊОНЇ, САБАБ҃О ВА БАЃЗЕ РОЊ҃ОИ БАРТАРАФ  
КАРДАНИ ОЌИБАТЊОИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН

А.А. Исмоилов (н.и.и., дотсент, Душанбе, Тољикистон),  
Л.Н. Сайдмуродов (д.и.и., профессор, Душанбе, Тољикистон)

Бўњрони молиявии мусоири ёањонї аксарияти мамлакатњоро пай дар пай фаро гирифта, аллакай муаммоюи ўиддиро дар сектори бонкї ба миён овард, қурби асъорьюи миллиро паст карда, бекориро оммавї гардонид, ки дар натиља камшавии музди кор ва пастшавии юъзми истеъсолоти саноатї мушоњида мешавад.

Аксарияти мамлакатњо аллакай барномаюи зиддибўњрониро бо назардошли сатни таъсири он ба иќтисодиёти мамлакат қабул карданд.

Бори аввал оид ба таъсири ин бўњрон ба иќтисодиёти Тољикистон Президенти љумъурї Эмомалї Рањмон ъангоми сафари худ ба Қатар расман қайд кард. Вай чор самтро ўудо намуд, ки аз рўи онъо таъсири бўњрони молиявии ёањонї ба мамлакатњои иќтисодиёташон рўбайнкишоф, аз љумла йўлни юъзми Тољикистон, ба назар мерасад:

- кам шудани юъзми сармоягузорињои хусусии ватанї ва хорилї;
- паст гаштани суръати рушди иќтисодї;
- кам шудани даромади шахсони воќеъї ва юўкуќї;
- кам шудани юъзми даромадњо аз содирот дар натиљаи паст шудани нархи ёањонї ба ашёи хом то 50%.

Бинобар ин дар назди олимон, сиёсатмадорон ва эксперти юзифаи баѓоят муњим – муайян кардани методологияи бўњрони мусоири молиявї, ба маќсади дуруст таъния ва пешбинї кардани чорањо оид ба бартараф кардани он ва кам кардани таъсири омиљои манғї ба рушди иќтисодї ва иљтимоии мамлакатњо истодааст.

Имрўз дар бораи бўњрони иќтисодии ёањонї мулоњизањои хеле зиёд арзи вульуд доранд, вале юар гоњ ки сухан дар бораи муайян кардани сабабњо, пешгўї кардани малрои он, ва алалхусус, натиљаюи он меравад, фикру мулоњизањо гуногун мебошанд.

Имрўз яќин ва воќеият ин аст, ки бўњрон дар ИМА сар шуд. Барои он ки дар муайян кардани сабабњои бўњрони мусоири молиявии ёањонї ба хатогї роњ надињем, бояд ба эътибор гирифт, ки дар иќтисодиёти мутараќќии бозорї сармоя бештар на дар шакли пулї, балки дар шакли дороињо (активњо) вульуд дорад. Арзиши ин дороињо бошад аз рўи талаботи бозор бобати харид кардани он, ё ки таќозои нињої, яъне дар асоси таќозои давлат ва истеъмолкунандагони хусусї муайян карда мешавад.

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON **INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT**

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКТОБЕР 2009

Қонунияти асосии бозор аз он иборат аст, ки афзоиши тақозои нињої, яъне тақозо аз лъониби истеъмолкунандагон ва секторъои давлатӣ ъама вакт аз афзоиши сармоя ъамчун дорои иштесондагони қафо мемонад ва агар чорањои пешгирикунандаи (превентивии) хислати макроиктисодӣ дошта қабул карда нашаванд, ин сармоя бо сабаби пастравии самаранокии он бекурб мегардад. Дар ин ъолат иктиносидёт аз чунин сармояи бесамар, ё ки ба таври дигар сармояи изофагӣ, ъаракати халос шуданро мекунад, ки ин ъолат ифодаи бўйрон мебошад.

Налли ин муаммо ъама вакт бо роњи азнатваксимкунидороињо ё ки «сўзонидани» сармояи изофагӣ бо истифодай се усули зерин имконпазир мегардад:

- а) бўйронъои барзиёдистеъсолкунӣ;
- б) содироти сармоя ба хориљи мамлакат;

в) дар ъаљми умумии сармоя таъълан зиёд кардани ъиссаи дороињои молиявӣ, яъне афзоиши намудъои гуногуни қоғазъои қиматнок.

Маъз усули охирин сабаби бўйрони муосири молиявиро ташкил мекунад, чунки ъиссаи сектори молиявӣ дар ъаљми умумии фоидаи корпоратсияюи амрикоӣ дар арафаи бўйрони молиявӣ, яъне дар охир соли 2007-ум зиёда аз 50%-ро ташкил карда буд.

Чи тавре ки таърибаи воќеии иктиносидии ИМА дар даъсолаи охир нишон дод, сабаби асосии бўйрони муосири молиявӣ хеле зиёд шудани ъиссаи дороињои молиявӣ дар ъаљми умумии сармояи ИМА мебошад. Ба маънои дигар, ъиссаи фоидаи ширкатъои амрикоӣ на аз ъисоби иштесондоти воќеӣ, балки аз ъисоби даромад аз гузаронидани амалиётъо дар бозоръои молиявӣ хеле зиёд гардид ва барои ташкил ёфтани бо ном «њубобчаи молиявӣ» овард, ки дар нињояти кор он кафид. Чи тавре тадқиқотъои олимони муосир нишон доданд, ин «њубобчаи молиявӣ» мувофиқи баъзе нишондодъо наздик 20-30% иктиносидёти Амрикоро ташкил мекард ва аз ъисоби зиёд кардани эмиссияи пул дастгирӣ меёфт.

Оқибати ин ба он овард, ки дар тӯли якчанд даъсолањои охир иктиносидёти Амрико дар шароити тақозои доимо баланд арзи вуљуд кард, ки дар асоси эмиссияи барзиёди пул дастгирӣ меёфт. Чунин вазъият ба он овард, ки ин тақозои аз будаш зиёди пулӣ бояд барои худ сектори иктиносидётеро дарёфт мекард, ки он дар доираи гардиши даврагии байнисоњавӣ аз захирањои ъаќикӣ таъмин нагардида буд. Дар соли 2001-ум ъисобукитоби иктиносидёти Амрико гузаронида шуд ва чунин сектор «дарёфт» гардид – онро имрӯз сектори иктиносидёти «нав» меноманд ва ба он соњањои ба иктиносидёти иттилоотӣ марбуутбуда ва инчунин тильорати яклухт ва чаканаро дохил мекунанд, ки онъо умуман наздик 25% иктиносидёти ИМА-ро аз рӯи захирањои пулии иштесомлкардашаванда дарбар мегиранд. Таълилъо нишон доданд, ки ин сектори «иктиносидёти нав» дар сармоягузорињо ба сармояи асосӣ 25% ва дар ММД наздик 20%-ро фаро гирифта, ба иктиносидёти ъамагӣ 15% бармагардонид.

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКTOBER 2009

Ин мисол ифодагари он аст, ки қисми зиёди иқтисодиёти мусосири ИМА аз њисоби ъавасмандгардонии ғайрииқтисодии эмиссионї вульуд дошта метавонад.

Аз соли 1987 то оғози бўйрон дар иқтисодиёти Америко меъёри пасандоз аз 11% то ба сифр паст шудааст. Чи тавре ки аз назарияи мақроиқтисоди маълум аст, маъз пасандозъи хусусї ва миллї бояд манбаи сармоягузорињои ъақиқиро ташкил дињанд, ъол он ки дар иқтисодиёти Америко ин дар 25 соли охир ба назар нарасидааст. Ин вазъият ногузир бояд ба он меовард, ки иқтисодиёт фақат аз њисоби зиёд кардани қарзигирї инкишоф ёфта метавонист. Таносуби қарз ба даромад дар иқтисодиёти Америко дар 16 соли охир аз 81% то ба 132% зиёд шудааст. Мувофиќи њисоби як қатор иқтисоддонони хорилї, дар давраи саршавии бўйрони молиявї, суръати афзоиши фишори қарзї ба иқтисодиёти ИМА аз суръати рушди иқтисодиёт ба таври устувор дар пеш қарор гирифта буд ва мувофиќан чунин «маблаѓъудонамои» эмиссионї ба иқтисодиёт барои дастгирии ъаракати устувори он тақрибан 200-250 млрд. долларро дар як моъ ташкил мекард. Имрӯз қарзи умумии давлатии ИМА (бе назардошти вомбаргъои хазинавї) наздик 5,8 трлн. доллари ИМА, ё ки 40,8 фоизро аз ММД мамлакат ва дар охири соли фискали(бульавї)-и 2009-2010 аз рўи њисоби баъзе таълилгарон 9,0 трлн. доллари ИМА ва ё 62% ММД-ро ташкил мекунад.

Њамин тавр хулоса кардан мумкин аст, ки ъавасмандгардонии тақозои нињої дар ИМА аз рўи механизми қарзї таъмин карда мешуд, ки он ба зиёд гардидани маъмӯи қарзи иқтисодиёти Америко ба зиёда аз се маротиба дар 15 соли охир оварда расонид. Ин боиси он гардид, ки нишондињандањои ъиссаи иқтисодиёти молиявї ва мувофиќан «њубобчањои молиявї» ва номутаносибии сохторї якбора то ба он миќес зиёд гардиданд, ки иқтисодиёт аллакай ин борро наметавонист бардошт намояд.

Илми иқтисодї ду роњи асосии пешбурди мубориза бо чунин бўйронњоро пешнињод намудааст – неолибералї ва кейнсгарої.

Роњи якум пешбинї мекунад, ки барои барқарор кардани системаи молиявї ва ислоњ кардани ъубобчањои молиявї бояд низоми буља мустањкам карда шуда, сиёсати кам кардани бори қарзигирї, кам кардани арзаи ликвиднокї ва баланд бардоштани меъёри фоиз гузаронида шавад.

Роњи дуюм бар хилофиро юниони мусосири оид ба бартараф кардани бўйрон нишон медињад, ки оқибатњои бўйрони начандон пештар дар Осиё ба миён омадаро ба эътибор бўйрон нигоњ доштани робитањои иқтисодї ва сатњи истеъмоли лъйдошта нисбат ба касри буља муњимтар мебошад.

Таълили чорабинињои мусосири оид ба бартараф кардани бўйрон нишон медињад, ки оқибатњои бўйрони начандон пештар дар Осиё ба миён омадаро ба эътибор

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКTOBER 2009

гирифта, дар тальрибаи ъаќикӣ ин ду роњ дар якъоягӣ метавонанд мавриди истифода қарор дода шуда, якдигарро пурра гардонанд, яъне дар маръалаи аввали бӯърон дар шароити ба вуљуд омадани «њубобчањои молиявӣ» меъёри фоиз баланд карда шуда, дастрасии қарзъо кам карда мешаванд ва дар маръалаи дуюми бӯърон, ваќте ки бӯърони қарзӣ ба миён меояд, бонкъои марказӣ сиёсати меъёри пасти фоизро истифода мекунанд.

Дар ъама ъолат сиёсати пешгирикунандаи (превентивии) макроиктисодӣ, ки имрӯз дар ъамаи мамлакатњо дар мубориза бо оқибатњои бӯърон бартарӣ дорад, зиёд кардани дахолати давлатро барои таъмин намудани бозоргирии иловагии молъо ба маќсади роњ надодан барои аз байн рафтани робитањои барќароргаштаи иктиносидӣ ва бекории зиёд пешбинӣ мекунад.

Муайян намудани дар кадом сектори иктиносидёти ИМА аввалин шуда ба миён омадани бӯърон хеле муњим аст. Сабаби бевоситай бӯърони умумии молиявӣ ва бонкӣ дар ИМА ин бӯърони қарзињии ипотекӣ дар соли 2007, яъне қарзињии ипотекӣ ба шахсони даромади камдошта ва қобилияти сусти қарзбаргардонидошта мебошад.

Бӯърон дар бозори амволи ғайриманкули Калифорния ва Флорида дар ибтидои соли 2007-ум сар зада, дар тӯли як сол тамоми бозори молиявии ИМА-ро фаро гирифт ва онро ба зиёда аз 25% фурӯ резонид.

Сабаби асосии табдил ёфтани бӯърони молиявии ИМА ба лъаъонӣ ин раванди суръатгирифтаистодаи лъаъонӣ – раванди лъаъонишавии молиявӣ мебошад. Лъаъонишавии молиявӣ дар шароити мусир қувваи асосии ъаракатдињандаи инкишофи иктиносидёти лъаъонӣ мебошад, ки бо лъараёни баланди инкишоф ва зиёдшавии ъаъми бозоръои асъорӣ, депозитъои бонкӣ дар асъори хорилӣ, маблаѓьюи аз бозори байналмилалии молиявӣ лъалб кардашуда ва инчунин ъиссаи захиранои хорилӣ дар инкишофи иљтимоӣ-иктиносии мамлакатњои лъудогона тавсиф мейбад.

Имрӯз аллакай оид ба як қатор оқибатњои умумии бӯърони молиявии лъаъонӣ сухан гуфтан мумкин аст.

Пеш аз ъама, онњо дар суст шудани суръати рушди иктиносидӣ дар мамлакатњои бузурги лъаъон зоњир гардиданд. Дар ибтидои соли 2009 истеъсолоти саноатӣ дар Британияи Кабир 1,7% дар як моњ ва дар Германия иктиносидёти мамлакат 2,0% дар се моњ кам шудааст. Мувофиќи пешѓуњо дар соли 2009, инчунин рушди ММД Хитой низ то ба 6,3% суст мегардад. Дар ин вазъият рушди ММД-и лъаъонӣ дар соли 2009 дар сатњи 1,3% пешѓӯй карда шудааст, ки нишондињандаи минималӣ аз соли 1982 то ба имрӯз ба шумор меравад.

Дуюм, оқибатњои бӯърони молиявии лъаъонӣ ба қуллан аз нав дида баромадани наќши муассисањои Бреттон-Вудс (ХБА ва Бонки лъаъонӣ) дар инкишофи лъаъонӣ ва ташаккулёбии архитектураи нави глобалии асъорию молиявии лъаъон оварда мерасонад.

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКТОБЕР 2009

Сеюм, хеле камшавии ъяльми сармоягузорињо ъам дар мамлакатњои мутараќќи ва ъам рўбатараќќи ба миён меояд.

Чорум, бўйрони молиявии лъањонї ба зиёд шудани камбизоатї, хусусан дар мамлакатњои рўбатараќќи, мусоидат меқунад.

Панљум, мувофики пешгўињои ССМ, агар чорањои маќсаднок оид ба ъифзи гурӯњњои камбизоати ањолї ќабул карда нашаванд, дар аксарияти мамлакатњои рўбатараќќи бўйрони иќтисодии лъањонї метавонад ба бўйрони гуманитарї табдил ёбад.

Имрўз аксарияти тањлилгарон дар лъањон дар ин аќидаанд, ки бе ќабул кардани чорањои фаврї дар сатњи миллї ва лъањонї, бўйрони чойдоштаи молиявї метавонад ба ретсессияи (таназзули) лъиддии иќтисодї сабзида расад.

Мисол, дар Британияи Кабир барои нигоњ доштани ликвиднокии кўтоњмуддати бонкњо 400 млрд. фунт стерлинг лъудо карда шуд, дар Германия бошад, 100 млрд. евро ба фонди устуворгардонї равон карда шуда, 400 млн. евро барои кафолати ќарзњои бонкї пешбинї карда шуданд. Дар Фаронса 40 млрд. евро барои сармоягузории сектори бонкї ва 320 млрд. евро барои кафолати ќарзњои бонкї, дар ИМА 700 млрд. доллар барои татбиќи «Барнома оид ба сабукгардонии доронињои проблемавї» ва 825 млрд. доллар ба маќсади амалигардонии «Барномаи амрикои баркарорнамої ва бозтамвил» лъудо карда шуданд. Бонки марказии Аврупо сиёсати пастнамои мөъёри бозтамвил, Федератсияи Россия бошад 325 млрд. долларро дар намуди ќарзи **мартаботї** ба бонкњои тильоратї лъудо кард.

Чорањои зиддибўйронї инчунин дар сатњи созмонњои байналмилалї низ ќабул карда шуданд. Мисол, дар форуми мамлакатњои бузурги лъањон оиди устувории молиявї ќарор дар бораи таќвият бахшиданি назорати дурандешона аз болои ъаракати сармоя, ликвиднокї ва тавакаллияти мудирият ќабул шуда буд. Дар воҳӯрии сарони Иттифоќи Аврупо оид ба масъалаи бўйрони молиявї 12 октябри соли 2008 ќарор оид ба додани кафолат аз рўи ќарзњои нави бонкї, оид ба васеъкуни тартиботи додани гарав аз тарафи Бонки марказии Аврупо ќабул карда шуданд. Гурӯњи G-20 принсипњои умумии гузаронидани ислоњотро дар бозори молиявї тањия карда, мамлакатњои лъањонро барои таќвият бахшидані ъамкорї даъват намуд. Хазинаи байналмилалии асъор ба васеъ кардани барномаи ќарзинијии мамлакатњои ба муносибатњои бозорї гузаштаистодаро оғоз кард, Бонки лъањонї бошад бо пешнињод нисбати аз тарафи мамлакатњои мутараќќи равон кардани 0,7% маблаѓњои аз тарафи онњо пешбинишуда ба татбиќи чорањо оид ба ъавасмандгардонии иќтисодиёт ба «Фонди дастгирии гурӯњи озордидаи ањолї»-и аз бўйрони иќтисодї заардида баромад кард. Созмони лъањонии тильорат фаъолияти худро оид ба анљом расонидани раванди гуфтушуниди Доха ва кам кардани монеањои тильоратї дар тильорати байналхалќї таќвият бахшида истодааст.

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

7, 8 ОКТОБЕР 2009

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

Форуми лъяньонии и́тисодї маърўзаи калонњальмро дар мавзўи «Дурнамои низоми молиявии лъяньонї» ба табъ расонид, ки дар он чор варианти эњтимолии инкишоф ёфтани юодисањои баъдибўњронї ва таѓир ёфтани вазъияти и́тисодиёти лъяньонї дар даврањои то соли 2020-ум нишон дода шудааст. Ин вариантњо аз юлатњои пессимистї то оптимистиро фаро мегирад.

Асоси варианти якум сиёсати маъдудиятпастї (људоипастї) мебошад, ки мувофиќи он мамлакатњо танњо манфиатњои хусусии худро бо пешбурди сиёсати протексионистї дунболгирї мекунанд. Варианти дуюм ба миён овардани сиёсати «минтаќавишавии молиявї»-ро пешбинї карда, ба миён омадани юлатњоеро дар назар дорад, ки мувофиќи он низоми и́тисодии лъяньонї ба се гурӯњи нисбатан мустаќили и́тисодї ва молиявї бо роњбарии ИМА, Иттифоќи Аврупо ва Хитой таќсим мешаванд. Варианти сејом ташкил кардани идораи нави танзимкунандаи фавқулмиллиро дар системаи лъяньонї аз рўи намунаи пештараи «ѓарбї» пешбинї мекунад, ки вай метавонад бавуљудомадани бўњрони нави молиявиро барангезонад. Нињоят, варианти чорум пешбурди сиёсати бисёртарафаи мувозинро пешбинї менамояд, ки асоси онро дарки дурусти юлати зерин, яъне ъамкорињои баробарњуќуќи байналхалќиро дар назар дорад, ки ин имконияти ягонаи ба таври сазовор юал кардани муаммоюи бўњрони молиявии лъяньонї мебошад.

Кадом сабаќњоро барои и́тисодиёти хурди кушоди Ёумњурии Тољикистон, яъне и́тисодиёти вобастагии сустдошта бо бозори молиявии лъяньонї, мо аз бўњрони молиявии лъяньонї гирифта метавонем?

Ба ақидаи мо онњо аз ду намуд иборатанд.

Якум, зарур аст, ки дар лъумњурї потенсиали (и́ктидори) кадрии таълилгари и́тисодї таќвият дода шавад, ки вай имконоти дар мамлакат гузаронидани сиёсати пешгирикунанда(превентивї)-и макрои́тисодиро таъмин менамояд ва дуюм, ба таври объективї бояд ба вазъи сектори воќеии и́тисодиёт бањо дод.

Љадвали 1

**Нишондињандањои и́тисодии хориљии и́тисодиёти кушоди  
Ёумњурии Тољикистон (млн.долл.) аз нигоњи айнияти макрои́тисодї Im=Ex  
(воридот ба содирот баробар аст)**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Гардиши савдои хорилї	1457,4	1678,0	2106,2	2238,8	3124,4	4015,3	4675,9
Содироти молњо	736,9	797,2	914,9	908,7	1399,0	1468,1	1863,7
Воридоти молњо	720,5	880,8	1191,3	1330,1	1725,4	2547,2	3269,8
Баланси савдо	16,4	-83,6	-276,4	-421,4	-326,4	-1079,1	-1863,7

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

7, 8 ОКТОБЕР 2009  
ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

Агар ба рақамњои лъадвали 1 эътибор дињем, он гоњ ќайд кардан лъоиз аст, ки дар иќтисодиёти кушоди йилемњурии Тољикистон сатњи пўшондани воридот бо содирот хеле тафовути калон дорад. Сохтори диверсификатсиянашудаи содирот вобастагии **баланди даромадњоро аз содирот** дар иќтисодиёти мо аз вазъи таќозои бозорї дар бозоръои мамлакатъои хориљи дур нишон медињад. Сохтори диверсификатсиянашудаи воридот баръакс, вобастагии баланди **харольотро барои воридот** дар иќтисодиёти мо аз вазъи арзаи бозорї дар бозоръои мамлакатъои хориљи наздик нишон медињад. Йам дар ъюлатњои якум ва ъам дуюм, иќтисодиёти мо таъсири бўйрони мусосири молиявии лъањониро юис мекунад, чунки вай таъсири худро ба шарикони содиротї ва воридотии мо расонидааст.

## Лъадвали 2

### Робитай мутаќобилаи макроиќтисодї дар иќтисодиёти кушоди йилемњурии Тољикистон (млн.долл.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ММД	1221,8	1554,8	2073,2	2315,5	2809,7	3715,0
Содироти соф	6,1	-95,7	-277,5	-370,3	-134,8	-833,6
Харольоти дохилї	1215,7	1650,5	2350,7	2685,8	2944,5	4548,6

Рақамњои лъадвали 2 нишон медињад, ки дар соли 2007, яъне дар арафаи бўйрони молиявии лъањонї, касри пасандозъои миллї дар мамлакати мо маблаѓи 833,6 млн.долларро ташкил кардааст. Аз нигоњи мувозинати макроиќтисодї ин нишон медињад, ки ба ъаммин ъальми маблаѓ, ъам амалиёти воридотї аз амалиёти содиротї (бо дарназардошти воридот ва содироти молњо ва хизматрасонињо) ва ъам харольоти дохилї аз маљмўи мањсулоти дохилии (ММД) мамлакат зиёд буд.

Дар шароити лъойдошта, ки захираи тиллову асьории мамлакат се маротиба аз ин маблаѓ кам аст, чунин каср дар иќтисодиёти кушоди йилемњуро «њатман» аз юисоби сармоягузорињои хориљї бояд бартараф карда шавад. Чи тавре ки маълумоти оморї нишон медињад, дар соли 2008-ум ба мамлакат ворид шудани сармоягузорињои мустаќими хориљї дар ъальми зиёда аз 3 млрд. сомонї бори дигар ин хулосаро тасдиќ менамояд. Вале, мо бояд дарк намоем, ки дар шароити бўйрони молиявии лъањонї сармоягузории хориљии иќтисодиёт кам мешавад.

Аммо, чи тавре ки таърихи иќтисодиёти лъањонї нишон медињад, мамлакатъои иќтисодиёти хурди кушоддоштаи аз бозори молиявии лъањонї бисёр вобастагї надошта, метавонанд аз юисоби гуё ки «новобастагии молиявї» ба бартариятъои муайян дар бозори хориљї соњиб шаванд. Аз чунин имконият имрўз фавран бо ташкил кардани заминањои институтсионалиї ва молиявї, бояд барои фаъолгардонии фаъолияти соњибкории дохилї дар мамлакат истифода кард. Бинобар ин дар ќатори чорабинињои

# INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)

7, 8 ОКTOBER 2009

зиёди Йукумат, амали асоси дар ин самт, ки ба ақидаи мо, асоси иқтисодӣ, сиёсӣ ва илмӣ дорад ва бо ташаббуси Президенти Ёумъурии Тоҷикистон, мӯњтарам Эмомали Раъмон пешбинӣ шудааст, пеш аз ъама барқарор кардани мувозинати макроиқтисодӣ дар мамлакат мебошад. Ин дар иродай устуворонаи (ќатъии) сиёсии Президент ифода ёфтааст, ки ба дастгирии чорабинињо оид ба ташкил кардани иқлими мувофиқи сармоягузорӣ дар мамлакат, барои лъалб кардани сармояњои ъам хорилӣ ва ъам ватанӣ ба сектори воќеии иқтисодиёт нигаронида шудааст. Қобили ќайд аст, ки ин амал бо чорабинињои хислати монетари(пулӣ)-дошта вобаста набуда, ъамчун унсури сиёсати макроиқтисодии пешгирикунанда(превентивӣ)-и ба љоннокгардонии сектори воќеии иқтисодиёт нигаронидашуда баромад мекунад. Маъз сектори воќеии иқтисодиёти мамлакати мо метавонад «бурди» муайянро аз паст шудани нарҳ ба молњо ва ашёи хоми карбогидридњо дар бозорњои хорилӣ, дар шароити бўйрони молиявии мусир, соњиб шавад.

Дар маръялаи мусирни инкишоф се нуқтаи асосиро лъудо кардан мумкин аст, ки ба эътибор гирифтани онъю метавонанд ба вазъи молиявӣ ва иқтисодии ёумъурӣ таъсири ъалқунанда расонанд. Якум, ин соҳтори хорильи иқтисодиёт (садироти ашёи хом), дуюм, маблагъюи пулӣ интиқолшаванди муњольирони мењнатии хорилӣ ва сеюм, соҳтори дохилии иқтисодиёт ва ММД-и мамлакат мебошад.

Агар аз рӯи ду нуқтаи аввал иқтисодиёти мо, аллакай таъсири бевоситаи манғии бўйронро, ба воситаи паст шудани нарҳњои лъаёнӣ ба молњои асосии содиротии мамлакат – алюминий ва нахи пахта (ба 50% ва 40% мувофиқан) ва кам шудани ъальми интиқоли маблагъюи пули муњольирон дар моњюи охир аз 15% то 35% ъис карда бошад, таъсири нуқтаи сеюм алъол номуайян мебошад.

Ба ақидаи мо пастравии истеъсолоти саноатӣ, ки дар соли 2008-ум дар ёумъурӣ лъой дошт, асосан на бўйрони молиявии лъаёнӣ, балки ба бўйрони энергетикии дохилӣ вобаста буд. Сухан оиди соҳтори диверсификатсиянашудаи саноат, ки дар таркиби ММД 14% ташкил медињад, дар шароити бўйрони шадиди энергетикӣ кам шудани истеъсоли моли асосии ин сектор - алюминий, ки дар навбати худ моли асосии содиротӣ ъисоб меёбад, меравад. Ретсессия (таназзул), ки дар соли 2009 иқтисодиёти лъаёниро дунболагирӣ мекунад, ба саноати мамлакати мо имконияти таърихии оғоз кардани диверсификатсияи соҳтори иқтисодиёти ёумъуриро ба самти зиёд намудани соњањои коркард, истихроль ва омодагӣ диданро ба маръялаи љоннокшавӣ ва болоравии иқтисодиёти лъаёнӣ медињад.

Њамин тавр, сабаки зерини бўйрони мусирни лъаёнӣ барои иқтисодиёти хурди кушоди Ёумъурии Тоҷикистон хеле муњиманд:

- якум, барои камгардонии таъсири садамањои хорилӣ (берунӣ) ба иқтисодиёт, диверсификатсияи соҳтори иқтисодиёти миллӣ ва робитањои иқтисодии хорилӣ зарур аст.

**INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT**

**7, 8 OCTOBER 2009**

**ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN BASIC SCIENCES (IASBS)**

- дуюм, барои дар зери таъсири «њубобчањои молиявї» ќарор нагирифтан зарур аст, ки инкишофи фаъолонаи сектори воќеии иќтисодиёт таъмин карда шавад.